

Нақши ҷавонон дар Ислом

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیة]

Солеҳ ибни Фавзон

2013 - 1434

IslamHouse_{com}

دور الشباب في الاسلام

«باللغة الطاجيكية»

صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان

2013 - 1434

IslamHouse_{com}

Нақши ҷавонон дар Ислом

Эй мардум! Аз Ҳудованд битарсед ва ҳар мусалмон масъулияти худро дар баробари Ислом ва мусалмонон бишносад.

Ман меҳоҳам бо шумо дар бораи вазифа ва масъулияти ҷавонон дар баробари Ислом ва ин уммат сухан бигӯям.

Эй бародарон! Бидуни шак, ҷавонон дар зиндаги нақши муҳимро мебозанд. Агар ҷавонон солеҳ бошанд, уммати худро ба по меҳезонанд ва дини худро дар ҷомеа густариш медиҳанд.

Ҳудованди карим барои ҷавонон як нерӯи ҷисмони ва фикрие додааст, ки аз қалонсолон хеле бартари доранд. Агарчи қалонсолон дар илму таҷриба аз онҳо пештаранд, вале ғолибан аз нигоҳи ҷисмони ва ирода қави нестанд ва наметавонанд корҳоero анҷом диханд, ки ҷавонон ба он метавонанд даст зананд.

Барои ҳамин, нақши саҳобагони ҷавон дар интишори ин дин бузург буд, ҳам аз лиҳози гирифтани илми дини ва ҳам аз лиҳози ҷиҳод дар роҳи Ҳудо.

Барои мисол метавон ҷандин саҳобагонро зикр намуд ба монанди Абдуллоҳ ибни Аббос, Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос, Муоз ибни Ҷабал, Зайд ибни Собит (р.з) ва садҳо ҷавони дигар, ки аз манбаъи шариат об нӯшиданд ва барои ин уммат мероси Паёмбар (с)-ро ҳифз намуданд ва ба наслҳои баъди расонданд.

Дар баробари инҳо дигар сарлашкароне буданд ба моанди Холид ибни Валид, Мусано ибни Ҳорисаи Шайбони ва амсоли онҳо. Онҳо ҳама чун як уммат буданд, ки бори гарони масъулиятро бар дӯш гирифтанд ва барои адои он нақши арзандаеро бозиданд ва масъулияти худро дар баробари дин, миллат ва ҷомеаи худ адо намуданд, ки осори он то ҳанӯз боқи мондааст ва ба изни Ҳудованд, то замоне, ки Ислом ҳаст, боқи ҳоҳад монд. Ҷавонони имрӯза меросбараңдагони ҳамон насл мебошанд ва агар ба худ накӯи кунанд ва қадру манзалати худро дарёбанд ва амонатро бар дӯш гиранд, албатта метавонанд ба монанди онҳо хидмате барои дину миллати худ намоянд.

Паёмбар (с) ҳабар додааст, ки яке аз он ҳафт тоифае, ки рӯзи қиёмат, рӯзе ки ба ҷуз сояи раҳмати Ҳудо ҳеч сояе нест, онҳоро Ҳудованд дар зери сояи худ мегирад, ҷавонест, ки дар ибодати Ҳудо нашъунамо ёфтааст. Паёмбар (с) бархе роҳнамоиҳои худро ба ҷавонон равона мекард.

Ў ба Ибни Аббос мегуфт:

"Эй писар! Ман барои ту ҷанд қалимаро меомӯзонам: Ҳудоро муҳофизат намо, Ў низ туро ҳифз мекунад. Ҳудоро ба ёд ор, ҳамеша Ўро дар наздат меёби. Агар чизе талаҷ кардани боши, аз Ҳудо биталаб ва агар ёри меҳоҳи, аз Ҳудо бихоҳ"

(Тирмизӣ)

Ҳамчунин Паёмбар (с) ба Муоз ибни Ҷабал, ки боре ҳамроҳаш якҷоя савора мерафт, гуфт:

"Эй Муоз! Оё медони, ҳаққи Ҳудованд бар дўши бандагон чист? Ва ҳаққи бандагон бар Ҳудованд чист?"

(Ривояти Муттрафақун алайх)

Паёмбар (с) ба писархондаш Умар ибни Абусалама, ки тифли хурдсол буд ва бо он ҳазрат (с) ҳамроҳ таом меҳӯрд ва ба ҳар чои табақ даст дароз мекард, Паёмбар (с) дasti ўро дошта, ба вай гуфт:

"Эй писар, наздиктар бинишин ва бисмиллоҳ бигў ва бо дasti ростат бихўр ва аз пеши худат бихўр"

(Тирмизӣ)

Ин ҳама роҳнамоиҳои Паёмбар (с) ба тарафи ин тифл танҳо барои он буд, ки дар дили ў ин одоби таомро чой дихад ва ин далолат бар он мекунад, ки роҳнамоии қўдакону наврасон ба корҳои хуб масъулияти муҳими қалонсолон аст.

Дини Исломи мо барои тарбияи ҷавонон аҳамияти зиёде додааст, зеро онҳоянд мардони оянда, ки чои падарони худро дар ҷомеа ишғол мекунанд ва дар зиндаги масъулияти гаронро бар дўш хоҳанд гирифт. Аз ҷумлаи аҳамият додани Ислом ба ҷавонон ва роҳнамоии онҳо ин аст:

Якум: Интихоби ҳамсари солеҳ, зеро ҳамсар киштзори фарзанд аст ва фарзанд дар он парвариш

меёбад. Паёмбар (с) моро тарғиб ва ташвиқ ба интихоби ҳамсари солеҳ мекунад.

Паёмбар (с) мефармоянд:

"Аз пайи ҳамсари диндор бош, хушбахт мешавӣ"

(Бухорӣ ва Муслим)

Зеро агар ҳамсар солеҳа бошад ва Худованд аз ў фарзанд ба бор орад, он зан фарзандонашро тарбияи дуруст менамояд ва онҳоро хуб парвариш мекунад ва ба онҳо одоби исломиро меомӯзонад, ки ин хишти аввал аст дар тарбияи ҷавонон.

Дуюм: Аз ҷумлаи роҳнамоиҳои Ислом дар баробари тифл он аст, ки барои ў номи зеборо интихоб намоем, зеро ҳар номи зебо маънои худро дорад ва дар шахсияти тифл таъсир мерасонад.

Паёмбар (с) аз падарон талаб мекард, то барои тифлони худ номи зебо интихоб намоянд ва аз номҳои бад ва номҳое, ки далолат ба маъноҳои нолоиқ мекунад, худдори намоянд.

Сеюм: Аз ҷумлаи эҳтимоми ин дин ба ҷавонон он аст, ки падарон бояд фарзанди навзодашро ақиқа намояд, яъне дар ҳафтрузаги, ё чордаҳрӯзаги, ё бисту якрузаги гӯсфандеро забҳ намояд, ки ин суннати муаккада мебошад. Ин кор на ба мақсади истифодаи гӯшт ва шодию ҳурсанди, балки ба хотири таъсири нек гузоштан ба тифл аст. Ин суннат аз он далолат мекунад, ки аз рӯзҳо аввал ба тифл аҳамияти ҷидди бояд дод.

Чорум: Аз чумлаи эҳтимомоти Ислом ба ҷавонон он аст, ки чун ба синни булуғ расиданд ва ба истилоҳи имрӯза ҳудро шинохтанд, бояд волидайн ба роҳнамоии онҳо ва таълим додани умури дин бипардозанд.

Паёмбар (с) мефармоянд:

"Шумо фарзандони ҳудро аз ҳафтсолаги ба намоз ҳондан фармон дихед ва аз даҳсолаги барои намоз онҳоро адаб дихед ва дар ҷойгаҳи хоб бистари онҳоро ҷудо намоед".

Ин далолат бар он мекунад, ки Ислом ба ҷавонон аҳамияти зиёд қоил аст ва ба онҳо ҳамеша бо назардошти синну солашон ва қудрату тавонашон муносибат мекунад.

Ҳамчунин Паёмбар (с) мефармоянд:

"Ҳар тифле бо фитрати исломи ба дунё меояд, пас падару модара什 ўро яхуди мекунанд, ё насронӣ, ё маҷусӣ"

(Муслим)

Аз ин ҳадиси шариф бармеояд, ки ҳар тифл бо фитрати исломи ба дунё меояд ва агар ин фитратро падару модари тифл хуб ҳифз намоянд, пайваста тарбияи дурусташ диханд, насиҳатҳояшонро дареф надоранд, дasti ўро гирифта, ба омӯзишу таълими Ислом қўмакаш кунанд ва аз одобу ахлоқи шариат барояш биёмузонанд, дар чунин ҳолат ин тифл

монанди дарахти поке мегардад, ки аслаш пок аст ва мевааш пок аст ва тарбияаш зебост.

Аммо агар падару модари ин тифл мусалмон набошанд ва ё гумроҳ буда, дар фикри амру наҳии илоҳи набошанд ва ҳама намуд гуноҳҳои хурду бузургро анҷом диханд, чунин тифл падари худро сармашқ гирифта, аз ў пайрави меқунад, магар он касеро, ки Худованд зери сояи раҳмати худ қарор дидад.

Чунин тифл ба дарахте мемонад, ки шоҳаш палид аст ва мевааш талх ва аз он барои кишвар ва мардум танҳо зарар мерасад.

Панҷум: Аз ҷумлаи далоили дигаре, ки Ислом аз овони хурди ба ҷавонон аҳамият медиҳад, он аст, ки Худованди муттаол фарзандро дастур медиҳад, ки чун волидайнаш ба пиронсоли расиданд, тамоми ранҷу машаққатҳои онҳоро дар роҳи таълиму тарбия ва парвариш ба ёд оварда, ба онҳо некӯи намояд ва онҳоро озор надиҳад.

Худованд мефармояд:

﴿إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَخْذُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقْتُلُ لَهُمَا أَقِيٰ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْجُهُمُهُمَا گَنَانِي
صَغِيرًا﴾

سُورَةُ الإِسْرَاءِ ۲۳ - ۲۴

"Чун яке аз онҳо ва ё ҳарду дар пеши ту ба пири расиданд, пас ту барои онҳо уф магӯ ва онҳоро

маранҷон ва бо онҳо суханони нарм бигӯ. Ва бо онҳо хоксори ва меҳрубони кун ва бигӯ: Парвардигоро, ба онҳо раҳм кун, ҳамчуноне, ки маро дар хурдсоли тарбия намуданд"

(Исро, 23-24)

Аз ин ояти муборак ҳуҷҷатҳои зиёде баровардан мумкин аст, ки аз он ҷумла Ҳудованд мефармояд:

﴿كَمَا رَأَيَّا نِفْرَاتَ صَغِيرًا﴾

"Ҳамчуноне, ки маро дар хурдсоли тарбия намуданд".

Пас маълум мешавад, ки тарбияи волидайн фарзанди худро неъмат ва эҳсон ҳисоб меҳӯрад ва бояд дар ивази он ба волидайнни худ накӯкор бошад. Мақсад аз тарбия танҳо парвариши ҷисмонӣ нест, ки иборат аз таъмини таому шароб бошад. Агар волидайн танҳо иктифо бар ин кунанд, пас онҳо на инсон, балки ҳайвонеро парвариш мекунанд.

Вале муҳимтар ин тарбияи маънавист, ки он ҳифзи фитрати инсони ва роҳнамои ба корҳои накӯ аст. Ин аст тарбияи дурусте, ки осори он бар ин тифл то охири ҳаёташ боқи мемонад.

Аммо агар волидайн танҳо ба парвариши ҷисмонӣ аҳамият диханд, он на танҳо фоида намерасонад, балки дар оянда чунин фарзанд табоҳ гашта, балое бар сари волидайн мешавад. Аммо агар волидайн ҳарду намуд парваришро ба фарзанди худ намоянд, парвариши бадан, ки он хеле муҳим аст ва он бояд ба

андозаи маъқул бошад ва ба исрофкори роҳ надода бошад, ҳамчунин тарбияи маънави, пас дар ин сурат фарзанд дар оянда ба қадри он ҳама неъматҳои онҳо мерасад ва ҳамеша дар ҳаққи онҳо хидмат намуда, барояшон дуо мекунад. Ҳамчуноне, ки Ҳудованд мефармояд:

﴿رَبِّ أَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرًا﴾

"Парвардигоро, ба онҳо раҳм кун, ҳамчуноне, ки маро дар хурдсоли тарбия намуданд".

Эй мусалмонон!

Чавонони имрӯза гирифтори мушкилоти зиёде мебошанд, ки аз ҷумлаи ин мушкилот фирефта шудан ба равияҳои гуногун аст.

Агар ҷавононро ба ҳоли худ гузорем ва онҳо ба оғӯши ин равияҳо дароянд, бидуни шак ҳам ахлоқи онҳо вайрон мешавад, ҳам рафторашон ва ҳам ақидаашон ва ин намуд равияҳо имрӯз хеле зиёд ва аз сарчашмаҳои гуногун об меҳӯранд.

Равияҳое, ки онро васоити ахбори омма мисли телевизиону радиё, мачаллаю рӯзномаҳо ривоҷ медиҳанд.

Ин равияҳо дар зоҳир агарчи хуб намоянд ҳам, вале дар асл чун заҳри қотиле мебошанд, ки ҷавонони мобе ин ки аз ҳақиқати он огоҳи дошта бошанд, ба он мепайванданд.

Рафттору кирдори аксари ҷавонони имрӯза дигаргун шудааст ва онҳо дар ин самт дар либосу шуъуру

ҳаракатҳои худ гоҳ аз Шарқ пайрави мекунанд, гоҳ ба Ғарб ва ин ҳамаро аз тариқи фильмҳо ва телевизиону радио гирифтаанд, ки мақсади душманон низ ба ин васила табоҳ кардани насли ҷавон дар мамолики исломи мебошад.

Даҳшатноктар аз ин ҳама он аст, ки ин тағйирот дар ақидаи ҷавонони мо низ таъсир гузаштааст. Аз ин рӯ, баъзе ҷавонони мусалмон пойбанди афкори коммунисти, баъзе дигар ба афкори бедини, баъзе ба зардушти ва монанди инҳо аз ҷумлаи афкоре, ки эътиқодоти ҷавононро вайрон мекунад, шудаанд. Акнун, ки ҷавонони соддай моро метавонанд ба ин соддагию осони ба доми худ бияфкананд, ҷавононеро, ки дар бораи дини худ маълумоти кофие надоранд, ҳолаш чи гуна мешавад.

Агар давлату ҷомеа сари роҳи онро нагирад, дар оянда аз ин ҷавонон душманони дину миллатро пайдо мекунанд.

Аз инчост, ки Ислом барои таълим ва тарбияи насли ҷавон эҳтимоми зиёд медиҳад, то волидайн дар дили фарзандони худ рӯҳияи имониро ҷой диханд, ки дар оянда онҳо натанҳо фирефтаи равияҳои гуногун нашаванд, балки як қалъаи пурқуввате бошанд барои хифзи кишвару дини худ.

Аммо балои дигаре, ки ҷавонони мо имрӯз гирифтори он гаштаанд, сафар кардан ба мамолики

ғайриисломи барои баровардани хоҳишоти нафсашон ва берун шудан аз ҳама банду қайд аст. Аввалаш ин ки онҳо бояд дониста бошанд, ҳар чое, ки мераванд, Худованҷ аз ҳоли онҳо огоҳ буда, ҷазои амали онҳоро ба пурраги медиҳад, дуюм он ки аз ин корашон падару модари онҳо ҷавобгар мебошанд. Зоро онҳо ўро дуруст тарбия накардаанд ва ҳаққу вазифаи худро дар баробари онҳо анҷом надодаанд ва ин корашон боиси вайрон шудани ахлоқи онҳо гаштааст.

Пас шумо эй бандагони Худо, аз Худованҷ битарсед ва ин оятро ҳамеша ба ёд оред, ки Худованҷ мефармояд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قُرْآنُكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا وَفُودُهَا الْتَّنَاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكَكَهُ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ①

سُورَةُ التَّحْرِيمِ ٦

"Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва хонадони худро аз оташе раҳо намоед, ки ҳезумаш одамизод ва сангпораҳост. Дар он малоикаҳои бадҳайбати саҳтире истодаанд, ягон амри илоҳиро ъоси намешаванд ва ичро мекунанд ҳар чи супориш дода шаванд"

(Таҳрим, 6)

Худованҷ бо Қуръони азим ба мову шумо баракат дихад ҳамоно, Ӯ атокунандаи саҳӣ аст.

Эй мардум! Аз Худованд битарсед ва дар кори поксозии ҷавононатон аз оғатҳое, ки дар дини онҳо расидааст, кӯшиш намоед.

Шукр Худовандро, ки поксози хеле осон аст, агар нияту қасди онро намоем, ки ҳулосаи он дар ҷандкорҳои зерин аст:

Илочи аввал: Ҳамеша машғули таълиму тарбияи онҳо будан дар асоси адабҳои Паёмбар (с) ва онҳоро гирифта, ба сӯи саодати дунявию ухрави бурдан ва дар дили онҳо азамати Ҳудо ва фармудаҳои Ӯро коштан, то онҳо ҳамеша Худовандро дар пешни назар дошта бошанд ва ҷуз Ӯ аз касе наҳаросанд.

Дар дили онҳо имони ба рӯзи қиёматро ҷой додан, то ҳамеша дар хотир доранд, ки рӯзе фаро ҳоҳад расид, ки дар пешгоҳи Худованд истода, ба ҳамаи корҳои кардаи худ ҷавоб медиҳанд.

Илочи дуюм: Ислоҳ намудани роҳҳои таълиму тарбия дар мактабҳо, донишгоҳҳо ва донишкадаҳо, то ҷавонон дар баробари фанҳои дуняви маълумоти зарурии диниро низ бигиранд.

Фарзандони мо бояд дар мактаб дар бораи дини худ, ақидаи дуруст, ҳалолу ҳаром, тариқаи дурусти муомилаҳои дини дар ҳӯрок, нӯшоки ва либос маълумоти кофи дошта бошад.

Агар фарзандони мо ҳанӯз дар макотиби таҳсилоти умumi ин ҳама маълумотро аз худ намоянд, дигар метавонанд ҳубро аз бад ҷудо намоянд ва дар

баробари ҳама гуна шубҳаҳо истодагари кунанд ва дигар фирефтаи ҳама гуна равияҳои бегона нагарданд. Дар баробари ислоҳ намудани роҳҳои таълиму тарбия бояд муаллимони масъулиятшиносро барои дарс додан интихоб намоем, то ин илмҳои асосиро ба фарзандони мо талқин кунанд ва талабагонро ба илмомӯзи ташвиқ намоянд.

Илочи саввум: Гузаронидани воҳӯриҳо байни ҷавонону олимон аз роҳи ҳалқаҳои дарси дар масҷидҳо, дар мактабҳо, дар донишгоҳҳо ва дар дигар ҷойҳои оммави.

Бояд ин ҳама воҳӯриҳо озод, бидуни қайд сурат гирад ва ба тамоми талаботи ҷавонон посухгӯ бошанд ва роҳҳоро барои онҳо равшан намоянд.

Олимон дар баробари ҷавонон масъулияти бештаре доранд, вале мутаассифона, метавонам бо тамоми бовари иброз дорам, ки алоқа байни олимону ҷавонон қанда шудааст, ки олимон дар як тарафу ҷавонон дар тарафи дигаранд. Ин кор боиси аз даст рафтани ҷавонони мо гаштааст. Шумо ба ёд оред, он замонҳоеро, ки ҷавонон бо олимон алоқаи зич доштанд ва олимон аз тамоми мушкилоти ҷавонон огоҳ буданд, вале чун ҷавононро бо ҳар васила аз олимони дин дур карданд, ин ҳама мушкилот ба вучуд омад.

Илочи чаҳорум: Мубориза ба муқобили ҳама намуд равияҳои бегона ва манъ намудани ҷавонон аз фирефта шудан ба онҳо ва онҳоро аз ҳақиқати ҳоли ин равияҳо огоҳ кардан аст.

Агар чунин кунем, албаттга пеши роҳи фирефта шудани ҷавонони худро мегирем ва илло балои сахтеро бар сари ин миллат хоҳем овард.